

ПРОТОКОЛИ № 2
Шурои диссертатсионии 6D.КОА-064 назди Институди зироаткорию
АИКТ

30 январи соли 2023

ш.Ҳисор

Дар маҷлис иштирок доштанд:

1. Асозода Нуралӣ Маҳмадулло – д.и.к., 03.02.13
2. Нарзулоев Тош Садулоевич – д.и.к., 03.02.13
3. Пӯлотова Шаҳодат Сайфуллоевна – н.и.к., 03.02.13
4. Абдурахмонов Нуритдин Атокузиевич – д.и.б., 06.01.05
5. Аҳмадов Ҳукуматулло Маҳмудович-д.и.к., 03.02.13
6. Назиров Ҳикматулло Нуруллоевич-д.и.к., 06.01.05
7. Саидзода Саидҷамол Тоҷидин-д.и.к., 06.01.05
8. Саидзода Раҳмон Фатҳулло-н.и.к., 06.01.05
9. Султонова Мавҷуда Ҳасановна-д.и.к., 03.02.13
10. Хоҷаев Шариф Идиевич-н.и.к., 03.02.13

Дар маҷлиси имрӯза аз 11 нафар аъзои Шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.10.2022 фармоиши №237/шд тасдиқ шудааст, 10 нафар иштирокдоранд. Бо сабаби беморӣ Бухориев Толибек Аҳмадович - д.и.к., 06.01.05 иштирок надоштанд.

Шунида шуд: Раиси комиссияи ташхиси аввалия д.и.к. Назиров Х.Н. оид ба шиносии пешакӣ бо диссертатсияи пешниҳодгардидаи Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ сухан намуда, қайд кард, ки диссертатсияи мазкур барои Ҳимоя қабул карда шавад. Диссертатсия тахти роҳбарии д.и.к., профессор Саидзода С.Т. омода гардидааст.

Мавзӯ ва мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ, инчунин соҳаи Шурои диссертатсионии 6D.КОА-064 назди Институди зироаткорию Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон мувофиқат мекунад.

Вобаста ба мавзӯ ва натиҷаҳои асосии таҳқиқот 15 мақолаи илмӣ ҷоп гардидааст, ки аз инҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар конференсияҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар ба таъ расонида шудаанд.

Комиссияи ташхис барои Ҳимоя намудани диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ, дар Шурои диссертатсионии 6D.КОА-064 назди Институди зироаткорию Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, тавсия медиҳад.

ҚАРОР ҚАРДА ШУД:

1. Мавзуъ ва мундариҷаи диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзуи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 15 мақола ҷоп гардидааст, ки аз инҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар конференсияҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар ба таъби расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мундариҷаи диссертатсия алоқаманд мебошанд.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздихандаи диссертатсия Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон муқаррар карда шавад.

4. Бо пешниҳоди комиссияи таҳқиқоти Шурои диссертатсионӣ, муқаррарзони расмӣ диссертатсияи мазкур шахсони зерин таъйин карда шаванд:

Абдуламонов Қозимамад – доктори илмҳои кишоварзӣ, узви вобастаи АМИТ, мудир лабораторияи генетикаю селексияи растаниҳои Институти биологии Помир.

Ҳафизов Абдунасир Абдукаримович – номзади илмҳои кишоварзӣ, дотсенти кафедраи агроэкология, механикони ва технологияҳои кишоварзии Донишгоҳи давлатии Данғара.

Санаи ҳимоя: 08 апрели соли 2023, соати 10.00 муқаррар карда шавад.

5. Барои ҷойгир кардани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷопи автореферат дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад.

Омода намудани лоиҳаи хулосаи Шурои диссертатсионӣ оид ба диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна ба уҳдаи д.и.к., Назиров Х.Н., д.и.б., Абдурахмонов Н.А. ва н.и.к., Пулодов М. вогузор карда шавад.

Аз рафти ҷаласа чунин натиҷагирӣ карда шуд:

тарafdор - 10 нафар;

зид - нест;

бетараф – нест.

Раиси Шурои диссертатсионӣ,
д.и.к., академики АИКТ



Асозода Н.М.

Котиби илмии Шурои
диссертатсионӣ, н.и.к



Пулотова Ш.С.

Имзоҳои Асозода Н.М. ва Пулотова Ш.С. ро
тасдиқ мекунам, ноziри кадрҳои
Институти зироаткории АИКТ

Раҷабзода Ф.Ф.